

**УДК 82  
ББК83.3(0)9**

**САҲМИ ДАБИРОНИ  
ЭРОНИЙ ДАР РУШДИ  
НОМАНИГОРИИ АРАБӢ** *Шокиров Ҷамшиед Валиевич, н.и.филол.,  
дотсенти кафедраи забонҳои хориҷии  
ДДҲБСТ (Тоҷикистон, Ҳуҷанд)*

**ВКЛАД ИРАНСКИХ ДАБИРОВ В  
РАЗВИТИЕ АРАБСКОГО  
ЭПИСТОЛЯРНОГО ЖАНРА** *Шакиров Джамшиед Валиевич, к.филол.н.,  
доцент кафедры иностранных языков  
ТГУПБП (Таджикистан, Худжанд)*

**IRANIAN DABIER'S  
CONTRIBUTION INTO THE  
ARABIC EPISTOLARY GENRE  
DEVELOPMENT** *Shakirov Jamshed Valievich, candidate of  
philological sciences, Associate Professor of  
the department of foreign languages under  
the TGULBP (Tajikistan, Khujand)  
E-MAIL: Shokirovjamshed1985@gmail.com*

**Калидвозжаҳо:** девон, дабир ва оини дабирӣ, Абдулҳамиди Котиб, жанри номанигорӣ,  
Сосониён, қарнҳои нахустти ислом, таъсири адабиёти форсӣ ба адабиёти араб

Дар мақолаи мазкур муаллиф оид ба саҳми дабирони форснажод дар рушди номанигории адабиёти араб маълумот медиҳад. Муаллифи мақола дар асоси осори адабии тоисломии эронӣ ва осори муҳақиқони асри миёна ба натиҷае расидааст, ки пас аз фатҳи араб бисёре аз осори тоисломии эронӣ ба адабиёти арабизабон интиқол шуданд. Дар мақола идомаи суннатҳои номанигории тоисломии эрониро дар ҷӯзиёти дабирони форсу тоҷик, ки дар макотиб ва расоил истифода шудаанд, мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Бояд қайд кард, ки гарчанде номаҳои дабирони эронӣ дар муҳити арабӣ инишо шудаанд, аммо дар пайравӣ ба суннатҳои номанигории тоисломии эронӣ (паҳлавӣ) таълиф гардидаанд. Муаллифи мақола ба бардоште расидааст, ки саҳми дабирони форснажод дар рушду ташаккули номанигорӣ ва инчунин саҳми онҳо дар пешрафти адабиёти арабизабони форсу тоҷик басо назаррас аст.

**Ключевые слова:** диван, дабир и традиции дабирства, Абдулхамид Катиб, эпистолярный  
жанр, Сасаниды, первые века ислама, влияние персидской литературы на арабскую

Раскрывается вклад иранских писателей в развитие арабской литературы. На основе иранских доисламских литературных сочинений и трудов средневековых исследователей определяется, что после завоевания Ирана арабами в арабоязычную литературу проникли многочисленные доисламские произведения. Выявлено продолжение традиций иранского доисламского эпистолярного жанра в творчестве арабоязычных персидско-таджикских дабиротов. Подчеркивается, что, хотя послания иранских по происхождению дабиротов сочинялись в арабской среде, они написаны в соответствии с традициями доисламского иранского (пехлевийского) эпистолярного жанра. Утверждается, что арабоязычные дабиры – иранцы по происхождению – внесли значительный вклад в развитие и становление арабского эпистолярного жанра и персидско-таджикской арабоязычной литературы.

---

**Keywords:** *divan, dabir and traditions of dabirship, Abdulhamid Katib, epistolary genre, Sasanids, the first centuries of Islam, the influence of Persian literature on Arabic one*

*In his article the author discloses Iranian writers' contribution into the Arabic literature development. Proceeding from Iranian pre-Islamic literary productions and works belonging to the pen of medieval scholars the author of the article determines that after the conquest of Iran by Arabs numerous pre-Islamic literary productions penetrated into the literature written in Arabic. The continuation of the traditions of the Iranian pre-Islamic epistolary genre in Arabic-speaking Persian-Tajik dabirs' creations is revealed in the article. The author lays an emphasis upon the idea that although the messages of Iranian origin of dabirs were composed in the Arabian environment, they were written in accordance with the traditions of the pre-Islamic Iranian (Pahlavi) epistolary genre, on the whole. It is asserted that the Arabic-speaking dabirs - Iranians by their background- made a significant contribution into the development and establishment of the Arabic epistolary genre and Persian-Tajik literature written in Arabic as well.*

Дар таърихи илму адаби Арабу Аҷам номанигорӣ аз суннатҳои маъмул буда, собиқаи тӯлонӣ дорад. Ташаккул ва таҳаввули ин оин дар қаламрави Арабу Аҷам як ҷузъи чудонашавандай адабиёти ин ду қавм буда, як порай афкори гузаштагон дар ҳамин қолаб то имрӯз интиқол ёфтааст. Перомуни таърихи пайдоиш ва ташаккул ёфтани ин суннат олимони ватаниву ҳориҷӣ ба монанди М.Баҳор, Ҳ.Хатибӣ, А.Кристинсен, Исо ал-Оқуб, М.Муҳаммадӣ, Ҳ.Шарифов, Ю.Салимов, Н.Зоҳидов, М.Нарзиқул, Ҳ.Зоиров ва муҳаққиқони дигар изҳори назар кардаанд, ки хулосаҳои эшон дар шинохт ва омӯзиши ин оин заманаи муфиде фароҳам месозанд. Дар адабиётшиносии тоҷик роҷеъ ба таъриҳи назарияи ин анъана муҳаққиқи тоҷик Мисбоҳиддини Нарзиқул пажӯҳише анҷом додааст, ки таҳқиқоти мазкур таърихи ташаккул ва назарияи номанигориро то замони Амир Ҳусрави Дехлавӣ дар бар мегирад (11).

Мавсуф назария, таърихи пайдоиш ва марҳалаҳои таҳаввулоти ин суннати адабиро ба риштаи таҳқиқ қашида, дар ин самт муваффақ гардида, ки масъалаи мавриди назарро бо истифода аз сарчашмаҳои марҷай ба таври дақиқ мавриди омӯзиш ва баррасии илмӣ қарор дихад. Аз бардоштҳои илмии муҳаққиқи мазкур равshan мегардад, ки таъриху таҳаввули номанигорӣ дар таърихи адаби форсӯ тоҷик аз асрҳои қадим маншаъ гирифта, ҳамчун раванди маъмул ва эътирофгардидаи адабиёти ин қаламрав шинохта шудааст.

Дар робита ба ин мавзӯй мақолаҳои муҳаққиқ Ҳалимҷон Зоиров низ аз аҳамияти виже бархурдоранд, ки таърихи ташаккул ва авзои ин анъанаро бо бурҳоноти қотеъ ва баррасиҳои амиқи илмӣ фаро гирифтаанд, ки дар шинохти мароҳили густариш ва таҳаввулоти он заманаи муфиде фароҳам месозанд (5).

Тибқи аҳбори муҳаққиқон оини нависандагӣ ва рисолату шеваи дабирӣ аз оғози таъриҳи роҷиҷ буда, дар ҳар ҷомеаи аҳди қадим аҳли қалам мавриди эҳтирумю эътироф қарор мегирифтаанд. Ба ҳусус дар замони фармонравоии Сосониён як қишири мӯҳташами ҷомеаро дабирон ташкил дода, аҳли ҳукком нисбат ба ин ғурӯҳи ҷомеа ҳамеша дастгиру такягоҳ будаанд. Дар ин маврид аз андешаҳои арзишманди бархе аз олимон метавон мисол овард. Муҳаққиқи номвари адаби форсӣ А.Кристенсен дар китоби арзишманди хеш “Эрон дар замони Сосониён” чунин менингорад: «Эрониён аз дер боз ба мурооти зоҳир ва ороиши он (номаҳо-Ҷ.Ш.) аҳамияти зиёд медоданд.

---

Аҳкоми расмӣ ва номаҳои хусусӣ мебоист ҳамеша ба сабки маснӯъ ва мутаносиб навишта шавад. Дар ин номаҳо суханони бузургон ва насоҳи ахлоқӣ ва пандҳои динӣ меомад ва мақому мартабаи нависандай нома дар таъбири баён комилан риоят мешуд» (9, 82).

Ҳамин маъниро дар китоби Муҳаммади Муҳаммадӣ низ ба мушоҳида гирифтани мумкин аст. Аз ҷумла роҷеъ ба мақоми дабирон дар Эрони қабл аз ислом менависад: «Дар давраи Сосониён табақаи дабирон аз табақаи мумтоз ва аз аркони мамлакат ба шумор мерафтанд» (10, 101).

Забехулло Сафо низ дар робита ба ин мавзӯъ таъкид мекунад, ки замони Сосониён дар ташаккули насри форсӣ ҷойгоҳи хоссеро соҳиб мебошад (12,I,43). Ҳусайн Ҳатибӣ аз нигоҳи назарӣ насри даврони Сосониро доронду хусусият, яъне доштани «эҷоз» ва «итноб» донистааст (14, 80). Агар кули пажӯҳишоти аҳли назарро дар робита ба ин мавзӯъ аз назар гузаронем, боз ҳам маълум мешавад, ки дар замони салтанатдории давлати абарқудрати Сосониён номанигорӣ аз муҳимтарин хирфаҳо буда, дабирон аз табақоти хосси ҷомеа ба шумор мерафтаанд. Хоразмӣ дабирони давлати сосониро ба ҳафт даста тақсим намудааст, ки ин гурӯҳбандӣ бо назардошти самту тамоили фаъолияти дабирон сурат гирифтааст. Чунончи:

1. Дабири аҳкоми ҳуқуқӣ ва додгустарӣ;
2. Дабири молиёт ва даромади қишвар;
3. Дабири даромади вижай подшоҳ;
4. Дабири хизона;
5. Дабири истабли шоҳӣ;
6. Дабири умури оташкадаҳо;
7. Дабири авқофу умури ҳайрия (15, 79).

Равшан аст, ки дар даврони салтанатдории Сосониён нависандагӣ ва умури давлатдорӣ дар иртибот ба дабирӣ хеле хуб ба роҳ монда шуда, дабирон соҳиби эҳтирому ҷойгоҳи намоёне будаанд. Ҷаҳшиёрӣ дар аҳамияти шугли дабирӣ дар Эрони сосонӣ навиштааст, ки подшоҳон ба котибони худ фармон медоданд, то нависандагони ҷавонеро, ки тарбият мейғтанд, истеъодди онҳоро бисанҷанд... Подшоҳон котибон ва дабиронро бар дигарон муқаддам медоштанд. Онон ба аҳамияти ҳунари нависандагӣ пай бурда буданд ва аҳли қаламро бар худ наздик месоҳтанду мегуфтанд, ки низоми умури камоли мамлакат ва равнаки подшоҳ ба эшон аст (3, 30-31). Бояд илова кард, ки як қисми навиштаҳои таърихиву адабӣ низ маҳз ба туфайли дабирон аз ин аҳд ба ёдгор мондааст, ки дар сарчашмаҳои баъдӣ оварда шудаанд. Аммо як амри мусаллам ин аст, ки номаҳои ин даврон ба таври комил дастрас нагардидаанд, аз ҳамин ҷиҳат дар бораи сабку муҳтассоти онҳо наметавон ба таври васеъ изҳори назар кард. Номгӯи номаҳои замони паҳлавиро Масъудӣ ва Ҷаҳшиёрӣ дар китобҳои худ овардаанд (3, 19-27). Дар сарчашмаҳои таърихиву адабӣ низ баъзе аз номаҳои даврони паҳлавӣ зикр гардидааст, ки тавассути нависандагон ва муарриҳон ёдоварӣ шудааст (15).

Баъди фурӯпошии давлати Сосониён дар адабиёти арабизабони форсу тоҷик марҳилаи наве боз шуд. Вале бо вучуди ин, мардумони Эронзамин осори хешро нигоҳ доштанд. Агарҷӣ дар аввали қарнҳои нахусти ислом мардумони Эронзамин ба гаравидан ба дини ислом майл карда, ба таълифи рисолаъои динӣ пардохтанд, вале тадриҷан, дар авоҳири хилофати Умавиён ва оғози давраи Аббосиён рӯй овардани намояндагони аҳли илм ба осори ниёconi хеш дар манобеи таъриҳӣ ба назар мерасад.

---

Дар баробари футухоти пай дар пай, инчунин улуми бегона ба улуми исломӣ роҳ меёфт. Ағлаби илмҳои ҷаҳонӣ, ба монанди юнонӣ, ҳиндӣ ва эронӣ ба адабиёти ондавраи араб интиқол дода шуд. Табиист, ки ин бо ду роҳ сурат мегирифт:

1. Ворид кардани арзишҳои адабу фарҳанги тоисломӣ ба матну батни тамаддуни нави исломӣ;

2. Бо воситаи тарҷума, ки ин интиқоли улум дар асри Умавиён, ғолибан бо ӯшиши мардумони эронитабор сурат гирифт.

Бисёре аз дабирон ва мушовирони ҳукумати Умавиён мардумони ғайриараб буданд. Ҳарчанд ин падида ҷолиби таваҷҷӯҳ аст, ки арабҳо танҳо ба корҳои сиёсӣ мепардохтанд ва ҳисобу шуғли дабириро намепазируфтанд. Аз ин ҷиҳат дар замони Умавиён котибон ва муҳосибонро мардумони дигар миллатҳо ташкил медоданд (4, 699). Аммо бояд доност, ки бартарияти аҷамиён ба аъроб танҳо ба хотири эътиқоди араб набуд, ки онҳо ба шуғли дабирӣ кам таваҷҷӯҳ мекарданд, балки Ибни Ҳалдун мегӯяд: «Мардуми араб аз ҳама миллату қавмҳои дигар аз санъатҳо дурттар буданд» (8, 506).

Бино ба таҳқиқи Н.Зоҳидов, бар асари истилои араб се рукни муҳими тамаддуни эронӣ, яъне дин, забон ва ҳат тағиیر пазируфтанд, қисмате аз мероси маънавӣ ва обидаҳои фарҳангии тоисломӣ нобуд гаштанд. Вале бо вучуди ин ҳалқҳои Эронзамин ҳувияти миллӣ ва асолати фарҳангии хешро ҳифз карданд, зоро омилҳое мавҷуд буданд, ки заминаҳои пойдорӣ ва идомаи суннатҳои адабу фарҳанг, аз ҷумла ҳунари насрнависии тоисломиро дар муҳити ислом фароҳам оварданд. Омилҳои пойдории фарҳангии эрониро Н. Зоҳидов «ҳастии забони форсӣ ва лаҳҷаву гӯишҳои маҳаллӣ», «фаъолияти пайравони кешу мазҳабҳои маҳаллӣ», «эҳсоси ватанпастиву эронгарӣ ва рӯҳияи истиқлолҳоии мардуми Эронзамин, хоссатан намояндагони илму адаби он» ва «борварии андешаи сиёсӣ ва ғаномандии таҷрибаи қишвардории ҳалқҳои эронӣ», яъне «низоми девонсолорӣ» медонанд (6, 14-17).

Дар ин миён суоле пайдо мешавад: арабҳоро чӣ зарурат пеш омад, ки аз намояндагони илму адаби эронӣ, яъне аз асосгузорон ва барподорандагони «низоми девонсолорӣ» ёрӣ ҷӯянд, то бад-ин васила фарҳангу маданияти қишвардории эшон бар тамаддуни тозатаъсис ва хилофати навбунёди исломӣ таъсиргузор бошад?

Дар замони хилофати Расули акрам ва Абӯбакр чун ҳудуди давлати тозатаъсиси арабҳо тавсеа надошт ва оидоти он ҳам афзун набуд, зарурате барои забту сабти он ба миён намеомад. Дар давраи хилофати Ӯмар, ки сарҳади хилофат густариш пайдо карда, ғаниматҳои зиёди ҷангӣ пас аз ҳар футӯҳи тоза вориди байтулмом мегашт ва закоту ҳироҷ майли афзудан дошт, зарурати ҳисоби ҷамъ ва ҳироҷи амвол пайдо шуд. Аз ин рӯ, зимомдорони давлат бо он ҳама эҳтиёткорӣ, ки мусулмонони садри аввал доштанд, дар садад баромаданд, то он чиро намедонанд, аз дигарон биёмӯзанд ва онон барои ҳисобу китоби умури молиёт ва сипоҳдорӣ, яъне таъсиси девонҳои маҳсус аз эрониён қӯмак ҷустанд.

Ба ҳар ҳол нахустин девони расмӣ дар давраи халифаи дувум ба вучуд омад. Тибқи ривояти Ибни Ҳалдун «Абӯхурайра молҳои зиёде аз Баҳрайн овард. Ба сабаби зиёд будани мол ҷӣ гуна масраф намудани онро ҳалифа Ӯмар пурсид. Сипас марде бо номи Ҳурмузон гуфт: Эрониён барои амволи ҳуд ва масрафи он дафтарҳое ба номи девон доранд ва дар он амвол ва ҳадъҳоро сабт мекунанд. Ҳалифа ин назарро писандид ва дастури таҳияи девонро фармон дод» (8, 303).

---

Таъсиси нахустин девони исломӣ агар ба замони хилофати Умар бо раҳнамоии Ҳурмузон (10, 88) рост омада бошад, афзудани теъдоди девонҳо маҳз дар аҳди Умавиён сурат пазирифтааст.

Аммо ин амр мусаллам аст, ки аз замони хилофати Умавиён то замони Аббосиён нависандагӣ ва номаҳои ихвонию сиёсии мавҷуда, ба ҳар ранге ки бошад, аз мавҷудияти нахзати нависандагӣ дарак додаанд. Барои тасдиқи ин матлаб мо аз нависандагони Банӣ Умайя ёдрас мешавем, ки эшон дар нависандагӣ пешдастӣ дошта, аз ойини девону дабирӣ барҳурдор будаанд.

Феҳристе, ки Ҷаҳшиёрӣ дар китоби худ аз котибони хулафои умавӣ медиҳад, қобили таваҷҷӯҳ аст. Бисёре аз котибон аз маволӣ буданд. Мавло, ки шакли ҷамъаш маволӣ аст, дар садри ислом маънои «мусулмони гайриараб»-ро ифода мекард. Таъкид ҷоиз аст, ки маволӣ дар аҳди Умавиён ва Аббосиён дар китобату нависандагӣ пешсаф буданд. Аз ҷумла: Абдурраҳмон ибни Дарроҷ мавло ва котиби Муовия ибни Суфён буд. Сарҷун ибни Мансури Румӣ навиштаоти Муовия ибни Суфёро дар девони хироҷ бар ӯҳда дошт. Абу Зуайза мавло ва котиби Абдулмалик ибни Марвон буд. Солеҳ ибни Абдурраҳмон масъули девони хироҷи Ироқ ва мутарҷими девонҳои шарқ дар давраи Ҳаҷҷоҷ аз маволӣ буд ва пеш аз он Зодон Фарруҳ масъули девони хироҷ буд. Равҳ ибни Занбоъ дигар аз нависандай Абдулмалик ибни Марвон буд, ки ӯро чунин васф намудааст: «Равҳ ибни Занбоъ дар амонат шомӣ, дар ҳат ироқӣ, дар фикҳ ҳичзорӣ ва дар навиштан форсӣ». Нуфайъ ибни Зуайб аз котибони Валид ибни Абдулмалик, Лайс ибни Абуруқия котиби девони расоили Сулаймон ибни Абдулмалик ва котиби девони хотами вай Нуайм ибни Салома буданд. Исмоил ибни Абухаким котиби Умар ибни Абдулазиз, Абулалои Солим сардори девони расоили Ҳишом ибни Абдулмалик буданд, Абдулҳамиди Котиб сардори девони расоилро дар замони Марвон ибни Муҳаммад бар ӯҳда дошт (3, 52-106).

Дар асри Умавиён, ки ташкилоти девонӣ густариш ёфт, навиштаҳо бар ду гуна буд: тарассул ва тасниф. Тарассул низ бар ду гуна буд: 1) рисолаҳои сиёсӣ, 2) рисолаҳои ихвонӣ (14, 259).

Бояд таъкид намуд, ки дар қарнҳои нахусти ислом насири арабӣ асосан бо фанни хитоба маҳдуд буд. Хитоба дар ин давра ривоҷи фаровоне дошт. Насри арабӣ дар оғоз эҷозу иҳтисор буд. Бад-ин маънӣ, ки аъроб суханони кӯтоҳ ва балегро меписандиданду гайри онро намепазирифтаанд. Аз ин ҷиҳат мегуфтанд: «Беҳтарини сухан кӯтоҳ бошаду таъсирбахш». Китобат пас аз зуҳури ислом каму беш ривоҷ ёфт. Аммо эҷоз дар он риоя мешуд. Бино ба андешаи Ҳанно Фоҳурӣ расоил, дарвокеъ, хутбаҳои мактуб буд, ки масъалаҳои аҳлоқӣ ва ташвиқ ба умури динӣ орӣ аз ҳар гуна ороишҳои лафзӣ дар он меомад. Танҳо ҳадафи расоил баёни ғарази сиёсӣ ва динӣ дар кӯтоҳтарин сурат буд (14, 246). Гузашта аз ин девонҳоеро, ки дар замони Умавиён таъсис ёфтанд, метавон чунин тақсимбандӣ намуд:

1. **Девони хироҷ:** Ибни Ҳалдун онро «Девон ул-аъмъол ва-л-чибоёт» (Девони амалҳо ва ситониши андозҳо) ном бурдааст. Аз маълумоте, ки вай дар ин бора медиҳад, маълум мешавад, ки ин девон фарогири ду баҳш будааст: 1) девони хироҷ, 2) девони ҷайш ва мӯътакид, ки кори ин девон аз вазифаҳои асосии қишивар махсуб мегардад (4, 302).

2. **Девони барид:** Тибқи аҳбори Ҷурҷӣ Зайдон ин девон қабл аз ислом дар назди әрониён ва румиён маъмул будааст (4, 185). Вазифаҳои девони баридро метавон чунин ҳулоса кард:

а) расонидани аҳбори махфии ҳалифа ба маъмурони олирутба;

- 
- б) таҳияи гузориш аз авзои молии лашкар ва кишвар;
  - в) таъмини амниятироҳо ва амалиёти зиддичосусӣ.

3. **Девони хотам:** фармонҳо ва қарорҳои аз ҷониби халифа содиршуда дар ин девон сабтӯ мӯхргузорӣ мегардианд.

4. **Девони чайш:** Нахустин девоне буд, ки дар давраи халифаи дувум Умар таъсис ёфт. Баъди афзоиши шумораи лашкариён ва барҳӯрди мусалмонҳо бо миллатҳои дигар ин девон густариш ёфт.

5. **Девони расоил:** Ҳамон девони иншо, ки дар давраи Муовия таъсис дода шуд.

Ба ҳар ҳол кори ин девонҳо ирсоли номаҳои халифа ба минтақаҳои гуногун ва сабти расоили воридотӣ бар ӯҳдаи он буд, ки бояд бо дастури халифа анҷом дода шавад. Бино ба навиштаи Ҷурҷӣ Зайдон дар ибтидо нависандагон фақат дар дафтарҳои молӣ ва лашкарий кор мекарданд. То поёни давраи хулафои рошидин шумораи котиб аз як ё ду беш набуд ва ба умури молию сипоҳӣ мерасид. Аммо дар давраи Ӯмавиён девони иншо ва китобат ба панҷ шӯъба тақсим шуд аз ин қарор:

- 1. Дафтари муросилоти маҳсуси мукотиба бо подшоҳон, амирону устондорон;
- 2. Дафтари муросилоти маҳсуси умури молӣ ва расидагӣ ба ҳисоби он;

3. Дафтари муросилоти маҳсуси умури лашкарий ва сабти асомӣ ва мумайизоти сипоҳиён ва ҳазинаи артиш;

4. Дафтари муросилоти маҳсуси умури шаҳрбонӣ ва гузоришоти ҷараёни марбут ба муомилоту диеът ва ғайра;

5. Дафтари муросилоти маҳсуси умури қазоии маҳсуси сабти аҳком ва шароити қарордодҳо ва ғайра (4, 195).

Ҳамин тарик, халифаҳои Банӣ Ӯмайя дар таъсис ва идораи девонҳо аз маволӣ ёрӣ чустанд. Чунонки дар Ироқ девонҳоро ба забони форсӣ, дар Шом ба забони румӣ ва дар Миср ба забони қибтӣ ва юнонӣ менавиштанд, дар замони Абдулмалик ибни Марвон девонҳо ба забони арабӣ тарҷума шуданд (14, 258-259). Дар ин давра, ки ба таъбири Ибни Ҳалдун «Қавми араб аз ҳушунати бодиянишинӣ ба равнаки тамаддун ва аз содагиу бесаводӣ ба маҳорати навиштан ноил шуданд ва дар миёни арабҳо ва маволии онон устодоне дар нависандагӣ зуҳур карданд» (8, 303) ва ин амал бо намояндагони ғайриарб, ҳоссатан мардумони эронитабор, сурат гирифт. Гузашта аз ин онҳо дар забони арабӣ чунон маҳорате пайдо карданд, ки дар балоғату нависандагӣ нуғузӣ бештаре пайдо карданд ва насри арабиро дар масири тозае қарор доданд, ки Ҳанно Фоҳурӣ онро насри тафсилӣ номидааст (14. 259).

Нахустин қасе, ки дар санъати насри тафсилӣ табаҳхури том пайдо кард, Абулалои Солим ва шогирди ў Абдулҳамиди Котиб буд. Абдулҳамиди Котиб тавонист суннатҳои нависандагии эрониро ба насри арабӣ дохил кунад.

Перомуни ин қазия Абӯҳилоли Аскарӣ, чунин изҳори назар кардааст: “Абдулҳамиди Котиб амсилаи китобатро аз забони форсӣ истихроҷ кард ва ба забони арабӣ таҳвил дод, далели ин иддао он аст, ки тарочими хутаби фурс ва расоилашон ба тарзи хутаби араб ва расоили он аст. Фурс ҳам амсоле дорад, назири амсоли араб аз лиҳози маъно ва сифа, ва чи басо лафзи форсӣ дар порае аз онҳо фасехтар аз лафзи арабӣ аст”. Илова бар ин мефармояд, ки: “Қасе ки тартиби маонӣ ва истеъмоли алфозро ба вучӯҳи муҳталиф дар забоне аз забонҳо шинохт ва сипас забони дигар омӯҳт, метавонад дар таркиби калом қоидаҳои якero дар дигаре ба кор барад, чунонки Абдулҳамиди Котиб услуби китобати худро аз порсӣ истихроҷ намуда, дар арабӣ ба кор бурд, ки пас аз ў пайравони зиёде ёфт” (2,51).

---

Зимни таҳқиқи осори Абдулҳамиди Котиб, хоссатан дар “Рисола ила-л-куттоб”, “Нома дар мавриди фатх”, “Дар васфи бародарӣ”, “андарзномаҳо”, “нома дар васфи сайд” ва “Номаи Абдулҳамиди Котиб аз сӯи Марвон ибни Муҳаммад ба писар ва валиаҳди ў-Абдуллоҳ” доир ба сарчашмаи эронии равиши нигориши нависанда таъкид меқунад. Аз чумла, ба татвили номаҳо ва тафсил дар баёни матолиби ў, бо мӯқаддима оғоз намудани рисолаҳо ва истифодабарии таҳмидотро дар расоили Абдулҳамид ва нависандагони баъдина мушоҳида кардан мумкин аст.

Ҳамин тариқ, девону девондорӣ дар хилофати араб аз фарҳанги форсӣ интиқол ёфта, дар аксари умури девону дабирии хилофат форсизабонон иштиғол доштаанд. Аммо, дар хилофати араб девону девондорӣ бо василаи фарҳанги давлатдории форсҳо роиҷ гардида бошад ҳам, шеъру шоири дар замони ҷоҳилият равнақ доштааст. Аксари муҳаққиқон ба он андеша ҳастанд, ки шеъру шоири дар қаламрави араб бештар шӯҳрат дошта бошад ҳам, мардуми он ҷо ба наср кам таваҷҷӯҳ медодаанд. Роҷеъ ба ин қазия Муҳаммади Муҳаммадӣ хулосаи ақоиди бештари муҳаққиқонро оварда, ки аксари эшон мӯътакид бар он будаанд: «Аъроб ба таври умум аз неъмати савод камбаҳра будаанд, босаводони эшон ангуштшумор ва кори нависандагӣ дар байни эшон беравнақ будааст» (10, 320). Гузашта аз ин Аҳмад Амин адаби порсиро бехтар аз арабӣ медонад ва чунин менависад: «Шояд шумо ҳам монанди ман мӯътакид бошед, ки адаби порсӣ адаби арабро ба ранги худ дароварда, сурати навине ба он баҳшид» (1, 123).

Дар оғози даврони Бани Умайя чанд нафар нависандагон ва котибон дар сарчашмаҳо зикр шудаанд. Яке аз онҳо Кумайт ибни Зайди Асадӣ ва дигаре Тириммоҳ ибни Ҳаким мебошанд, ки ин ду дар асл шоир буда, китобат ва нависандагиро аз Руввият ибни Аъҷоч, ки муддате дар Эрон мезиста, биомӯҳтаанд. Чунин ба назар мерасад, ки эшон дар пайғирӣ аз ў бисёре аз вожаҳои форсиро дар ашъори худ ба кор бурдаанд. Агар ба номаҳои эшон назар афқанем, мебинем, ки бо тақлид аз ойини дабирии давлати Сосонӣ дар ин қаламрав низ то андозае қӯшиш ба номанигорӣ шудааст. Аммо наметавон ин давронро барои ташаккул ва густариши жанри тарассул ва номанигорӣ муассир донист. Зоро дар ин даврон номанигорӣ ба як қонунияти хос надаромада, балки бо пайравӣ аз дабирии Сосониён аз ҷониби нависандагони мазкур навишторе боқӣ мондааст. Аз ҷониби дигар ашҳоси мазкур ба шуғли дабирӣ пайваста иштиғол надошта, балки бо тақозои вазъияти замон ба ин ҳирфа рӯй овардаанд. Аз ин рӯ, наметавон замони густариш ва пешрафти жанри тарассулро бар ҳамин замон марбут донист.

Каме баъдтар, дар замони халифаи Умавӣ Ҳишом ибни Абдулмалик (724-743) котиби девони ў бо номи Абулалои Солим ва писаронаш Ҷабала ва Абдуллоҳ зухур карданд. Абулалои Солим ба ҳайси сарвари котибони дарбори халифа Ҳишом дар рушди номанигории араб саҳми бориз гузошт. Бесабаб нест, ки Ибни Надим дар «ал-Фехрист» ўро аз фасеҳтарин ва балеғтарин нависандагони замон дониста, маҷмӯи рисолаҳояшро дар ҳудуди сад варак муайян кардааст. Абулалои Солим аз чумлаи чунин бузургон, мутарҷим ва устоди Абдулҳамиди Котиб мебошад. Оид ба фаъолияти ин нависанда профессор Низомиддин Зоҳидов изҳори назар намудаанд, ки ниёз ба тақрори он нест (6, 30-45). Аҳамияти номаҳои Абулалои Солим ва ба таври умум фаъолияти дабирии ў дар он аст, ки ин котиби номдори халифа-Ҳишом роҳро барои шогирдаш-Абдулҳамиди Котиб ва фанни номанигории араб ҳамвор намуд.

Ҳамин тариқ, дар фарҷом метавон ба таври мушаҳҳас чунин хулосабарорӣ кард:

- 
- Ҳунари нависандагӣ дар замони хилофати Ӯмавиён марҳалаҳои рушду такомулро сайр намуда, бо намояндагони мардумони эронитабор сурат гирифт;
  - Намояндагони эронӣ бо эҳё кардани суннатҳои номанигорӣ ва девонсолорӣ ба тақлид аз адабиёти тоисломии эронӣ, дар насри арабизабони қарнҳои нахусти ислом, хосса даврони Банӣ Ӯмайя кӯшиш ба ҳарҷ доданд;
  - Дар замони хилофати Ӯмавӣ, хоссатан, ҳукумати ҳалифа Ҳишом номанигорӣ пешрафт дошта, дар ин даврон фаъолияти дабири соҳибтаҷриба Абулалои Солим боиси пайдоиши жанри тарассул дар насри араб ва вусъати номанигорӣ дар адабиёти аҳди Ӯмавиён гардидааст ва роҳро барои ибтикороти Абдулҳамиди Котиб дар жанри тарассул ҳамвор кардааст;
  - Номанигорӣ то замони Абдулҳамид ба қолаби муайяни илмӣ надаромада ва чун жанри мустақил шинохта нашуда буд. Бешак, ҳидмати Абдулҳамиди Котиб дар насри арабӣ, пеш аз ҳама, он буд, ки ў нахустин маротиба бо услуби нав дар насри арабӣ роҳи наверо боз намуд.

**Список использованной литературы:**

1. Аҳмад, Амин. *Фаҷр ал-ислом* (Рассвет ислама). / Амин, Аҳмад. – Қаира: Дор ал-кутуб ал-арабиййа, 1969. – 334 с.
2. Аскарӣ, Абӯҳилол. *Ас-синоатайн* (Книга о двух литературных искусствах) / Абӯҳилол, Аскарӣ. – Египет, 1952. – 528 с.
3. Джасахияри, Мухаммад ибн Абдус. аль-Вузара вал-куттаб (Книга о визирях и писцах). Перевод Абул Фазла Таботабои / Мухаммад ибн Абдус, Джасахияри. – Тегеран, 1348. – 439 с.
4. Зайдон, Джусурдж. Таърихи тамаддуни ислом (История цивилизации ислама) / Джусурдж, Зайдон – Тегеран: Публикации Амира Кабира, 1372. – 1108 с.
5. Заиров, Халимджон. Произведения, связанные с искусством дабирства, в доисламском периоде / Халимджон, Заиров // Вестник ТГУПБП. -Худжанд, 2012. -С. 194-205.
6. Зохидов, Н. Арабоязычная проза персидско-таджикской литературы в VIII-IX веках. / Н. Зохидов. – Худжанд: Нури маърифат, 2004. – 402 с.
7. Ибни Муқаффаъ, Абдуллоҳ. Осори Ибни Муқаффаъ (Произведение Ибн Муқаффаа). – Бейрут: 1989. – 344 с.
8. Ибн Ҳалдун. Введение Ибн Ҳалдуна / Ибн Ҳалдун – Бейрут: Дор ал-ғикр ал-арабиййа, 2001. – 851 с.
9. Кристенсен Артур. Эрон дар замони Сосониён (Иранцы в эпоху Сасанидов). / Артур, Кристенсен. – Тегеран, 1384. – 712 с.
10. Муҳаммадӣ, Муҳаммад. Фарҳанги эронӣ пеш аз ислом ва осори он дар тамаддуни исломӣ ва адабиёти арабӣ. / Муҳаммад, Муҳаммадӣ. – Тегеран: Публикации Тус, 1385. – 384 с.
11. Нарзикул, Мисбоҳиддин. Таъриҳ ва назарияи номанигорӣ(История и теория эпистолярного жанра). / Мисбоҳиддин, Нарзикул. –Душанбе: Сино, 2009. – 140 с.
12. Сафо, Забехулло. Таърихи адабиёти Эрон (История иранской литературы). / Забехулло, Сафо Җ.1- Тегеран, 1374
13. Фахури, Ҳанно. Таърихи адабиёти забони араби (История арабской литературы). Перевод Абдулмуҳаммад Ояти/ Ҳанно Фахури. – Тегеран: Тус, 1361 – 839 с.
14. Ҳатибӣ, Ҳусайн. Фанни наср дар адаби порсӣ (Проза в персидской литературе). / Ҳусайн, Ҳатибӣ – Тегеран: Заввор, 1365. – 637 с.

15. Хоразмӣ, Муҳаммад ибни Аҳмад. Мағомеҳу-л-улум (Ключи науки) / Муҳаммад ибни Аҳмад, Хоразмӣ. Исследование. Ибрахим Абёри. – Бейрут: Дор ал-кутуб ал-арабийя, 1989. – 284 с.

**Reference Literature:**

1. Amad, Amin. *Fajr al-islom* (The Dawn of Islam) / Amin, Amad. - Cairo: Dor al-Kutub al-Arabiyya, 1969. - 334 pp.
2. Askari, Abuhilol. *As-Sinoatayn* (The Book of two Literary Arts). / Abuhilol, Askari. - Egypt, 1952. - 528 pp.
3. Jakshiyari, Muhammad ibn Abdus. *al-Wuzarah val-kuttab* (The Book about Vesirs and Scribes). Translated by Abul Fazl Tabababoi / Muhammad ibn Abdus, Jakshiyari. - Tehran 1348. - 439 pp.
4. Zaydon, Jurj. *Ta'rihi tamadduni islom* (The History of Islamic civilization) / Jurj, Zaydon - Tehran: Great Amir publishing-house, 1372. - 1108 pp.
5. Zairov, Halimjon. *Literary Productions Related to the Art of Dabirship Referring to the Pre-Islamic Period* / Halimjon, Zairov // Bulletin of the TSULBP. - Khujand, 2012. - pp. 194 – 205.
6. Zahidov, N. *Persian-Tajik Literature Written in Arabic Referring to the VIII-th – the IX-th Centuries.* – Khujand: Light of Enlightenment, 2004. – 402 pp.
7. Ibni Muqaffa, Abdulloh. *Ibn Muqaffa's Literary Productions.* - Beirut: 1989. - 344 pp.
8. Ibni Khaldun. *Introduction by Ibn Khaldun.* / Ibn Khaldun - Beirut: Dor al-fiqr al-arabiyya, 2001. - 851 pp
9. Christensen Arthur. *Iranians in the Sassanids` Epoch* / Arthur, Christensen. - Tehran, 1384. – 712 pp.
- 10.. Muhammadi, Muhammad. *Farhangi eron pesh az Islom va osori on dar tamadduni islomi va adabiyoti arabi.* / Muhammadi, Muhammad. - Tehran: Tus, 1385. - 384 pp.
11. Narzikul, Misbohiddin. *Ta'rikh wa nazariyati nomanigori* (History and Theory of the Epistolary Genre) / Misbohiddin, Narzikul. -Dushanbe: Sino, 2009. - 140 pp.
12. Safo, Zabehullo. *Ta'rikhi adabiyoti Iran* (History of Iranian Literature) / Zabehullo, Safo -V. 1. - Tehran, 1374.
13. Fakhuri, Hanno. *Ta'rikhi adabiyoti zaboni arabi* (History of Arabic Literature). Translated by Abdulmuhammad Oyati / Hanno Fakhuri. - Tehran: Tus, 1361 - 839 pp.
14. Khatibi, Husayn. *Fanni Nasr dar Adabi Porsi* (Prose in the Persian Literature). / Husayn, Khatibi - Tehran: Zavvor, 1365. - 637 pp.
15. Khorazmi, Muhammad ibni Ahmad. *Mafotehu-l-ulum* (Keys of science) / Muhammad ibni Ahmad, Khorazmi. Exploration. Ibrahim Abery. - Beirut: Dor al-Qutub al-Arabiyya, 1989. - 284 pp.